

ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ БУЌЕТИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2000

Моддаи 1. Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000 аз рӯи даромад ба маблағи 225986000 ҳаз. рубл ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 264786502 ҳаз. рубл бо барзиёдии хароҷот нисбат ба даромад ба маблағи 38800502 ҳаз. рубл тасдиқ карда шавад.

Андозаи ниҳоии касри Бучети давлатӣ барои соли 2000 ба маблағи 38800502 ҳаз. рубл ё 2,2 фоизи Маҳсулоти Маҷмӯи Дохилӣ муқаррар карда шавад. Манбаи пӯшондани касри бучет даромад аз хусусигардонии моликияти давлатӣ ба маблағи 12500000 ҳаз. рубл, аз фурӯши векселҳои хазиндорӣ – 2540000 ҳаз. рубл ва қарзгирии берунӣ – 53075502 ҳаз. рубл, аз ҷумла бо дарназардошти баргардондани қарзи асосии берунӣ ба маблағи 21315000 ҳаз. рубл ва қарзи асосии дохилӣ – 8000000 ҳаз. рубл муайян карда шавад.

Моддаи 2. Аз соли 2000 сар карда, ташаккулдиҳӣ, баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ аз рӯи Бучети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи Гурӯҳбандии нави бучети даромаду хароҷот, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ намудааст, аз рӯи тартиби вазифавӣ ва иқтисодии маблағгузорӣ муқаррар карда шавад.

Моддаи 3. Бучети Фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000 аз рӯи даромад ва хароҷот ба маблағи 30200 млн. рубл мувофиқи иловаи 1 муқаррар карда шавад. (Илова ба нусхаи асл замима мегардад).

Моддаи 4. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2000 ба Бучети ҷумҳуриявӣ андозҳои зерин ворид карда мешаванд:

- андоз аз фурӯш - 100 фоиз;
- боҷи гумрукӣ - 100 фоиз;
- андози замин - 15 фоиз;
- андоз аз арзиши иловашуда, ки аз тариқи мақомоти гумрук ворид мешавад - 100 фоиз;
- аксизҳо, ки аз тариқи мақомоти гумрук ҷамъ мешаванд - 100 фоиз;
- андоз аз истодабарандагони роҳҳои автомобилгард - 100 фоиз.

Моддаи 5. Барои соли 2000 фоизи маблағгузорӣ аз андозҳо ва даромадҳои умумидавлатӣ аз андоздиҳандагоне, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҷойгир шудаанд, ба бучети ҷумҳуриявӣ ва бучетҳои маҳаллӣ ба андозаҳои зерин муқаррар карда шавад:

а) андоз аз арзиши иловашуда ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) – 100 фоиз.

Вилояти Ленинобод – 53 фоиз ба бучети вилоят ва 47 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

ш.Турсунзода – 83 фоиз ба бучети шаҳр ва 17 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

б) аксиз (ғайр аз вилояти Ленинобод, шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзода) – 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ.

Вилояти Ленинобод – 32 фоиз ба бучети вилоят ва 68 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ.

Шаҳрҳои Душанбе ва Турсунзода – 100 фоиз ба бучетҳои шаҳр;

в) андоз аз ғайриарзиши шахсони ҳуқуқӣ ва андоз аз амволи корхонаҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) ба бучетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо – 100 фоиз.

Вилояти Ленинобод – 40 фоиз ба бучети вилоят ва 60 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

ш.Турсунзода – 100 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

г) андоз аз даромади шахсони воқеӣ ба бучети вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо (ғайр аз вилояти Ленинобод ва ш.Турсунзода) – 100 фоиз;

Вилояти Ленинобод – 90 фоиз ба бучети вилоят ва 10 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

ш.Турсунзода 45 фоиз ба бучети шаҳр ва 55 фоиз ба бучети ҷумҳуриявӣ;

- д) андози замин – 85 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - е) андозе, ки аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурд, ки аз рӯи системаи соддакардашуда пардохта мешавад – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - ж) андоз аз истифодабарандагони конҳо (қаъри замин) – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - з) бочӣ давлатӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - и) андози моликияти ғайриманқули ашхоси воқеӣ – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - к) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - л) андозу бочҳои маҳаллӣ (андоз аз фурӯши чакана, андоз барои нигоҳ доштани нақлиёти мусофиркашонии ҷамъиятӣ, пардохти патент, бочҳо ва ҳаргуна даромадҳои ғайриандозӣ) – 100 фоиз ба буҷетҳои маҳаллӣ;
 - м) аз Роҳи оҳани Тоҷикистон, Вазорати алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки амонатгузории давлатии “Амонатбанк” андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз ғоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ;
- Аз Ширкати давлатии саҳҳомии холдингии “Барқи Тоҷик” андоз аз ғоида ва андоз аз амвол – 100 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ, андоз аз арзиши иловашуда – 37 фоиз ба буҷети ш.Душанбе ва 63 фоиз ба буҷети ҷумҳуриявӣ.

Моддаи 6. Барои соли 2000 меъёрҳои (ставкаи) андоз аз фурӯши алюминии аввала – 3 фоиз, нахи пахта аз 1 январ ба андозаи 23 фоиз, аз ҳосили соли 2000 – 20 фоиз муқаррар карда шавад.

Нахи пахта ва алюминии аввалия, ки аз рӯи ставкаи дахлдор аз фурӯш андозбандӣ карда мешаванд ва пахта соли 2000 аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд.

Моддаи 7. Муқаррар карда шавад, ки меъёрҳои сифрии андоз аз арзиши иловашуда, ки дар боби 29 ва меъёри аксиз, ки дар моддаи 213 боби 33 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудаанд, дар соли 2000 ба маънои “аз пардохти ин андозҳо озод карда мешаванд”, иваз карда мешавад. “100 адад автобусҳои тамғаи “Икарус 280.33”, ки аз ҷониби Ҳукумати шаҳри Душанбе тибқи қарордоди №8-914-8062 бо ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд “Икарус траде” (венгрия) ворид карда мешаванд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда шаванд”.

Моддаи 8. Ҳукумати Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо барои соли 2000 меъёрҳои ғоизӣ оиди андоз аз фурӯши чаканаро бояд на камтар аз 4 фоиз аз ҳаҷми фурӯши чакана муқаррар кунанд.

Моддаи 9. Тасдиқ карда шавад, ки Бонки миллии Тоҷикистон дар соли 2000 ҳар моҳ аз рӯи депозитҳои асҷорӣ ва рублии буҷети ҷумҳуриявӣ, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон мебошанд, ғоизҳоро аз рӯи меъёрҳои амалкунандаи бозорӣ мепардозад.

Моддаи 10. Тасдиқ карда шавад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи тамоми қарзҳои наве, ки аз Бонки миллии Тоҷикистон барои пӯшондани касри буҷет гирифта мешаванд, ғоизҳоро аз рӯи меъёрҳои амалкунандаи бозорӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ мепардозад.

Моддаи 11. Тасдиқ карда шавад, ки дар соли 2000 Бонки миллии Тоҷикистон ба Буҷети ҷумҳуриявӣ ғоидаашро дар асоси моддаи 10 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” мегузаронад.

Моддаи 12. Муқаррар карда шавад, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон тамоми қарзҳои қаблан ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон додашударо ба мӯҳлатҳои дарозмуддат реструктуризатсия менамоянд. Дар айни ҳол қарзҳои номбурда бо вомбаргҳои дарозмуддати рублӣ ва ба маблағи 2 млрд. рубл бо векселҳои хазинадорӣ кӯтоҳмуддат табдил дода мешаванд.

Моддаи 13. Буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2000 аз рӯи даромад ба маблағи 147020776 ҳаз. рубл ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 185458979 ҳаз. рубл ва каср ба маблағи 38438203 ҳаз. рубл муқаррар карда шавад.

Моддаи 14. Дар буҷети ҷумҳуриявӣ барои соли 2000 даромад аз тамоми субъектҳои хоҷагии дар қаламрави ҷумҳурии ҷойгирбуда ба маблағи умумии 147020776 ҳаз. рубл муқаррар карда шавад, аз ҷумла:

- аз андози арзиши иловашуда	- 30877166 ҳаз. рубл;
- аз аксизҳо	- 12342694 ҳаз. рубл;
- аз андози фурӯш	- 49101000 ҳаз. рубл;
- аз андози фоидаи шахсони ҳуқуқӣ	- 6931657 ҳаз. рубл;
- аз андози амволи корхонаҳо	- 1759145 ҳаз. рубл;
- аз андози даромад аз шахсони воқеӣ	- 1963495 ҳаз. рубл;
- аз даромад аз фаъолияти иқтисодии хориҷӣ (боҷи гумрукӣ)	- 23700000 ҳаз.рубл;
- аз андози замин	- 1630499 ҳаз. рубл;
- аз андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	- 8800000 ҳаз.рубл;
- аз андозу даромадҳои дигар	- 4049120 ҳаз.рубл;
- даромад аз донорҳои байналхалқӣ	- 5866000 ҳаз.рубл.

Моддаи 15. Хароҷоти буҷети ҷумҳуриявӣ дар соли 2000 аз рӯи тартиби маблағгузориҳои вазифавӣ

Барои маблағгузориҳои мақомоти ҳокимият ва идоракунии аз ҷумла:	- 35671246 ҳаз. рубл;
Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 5853922 ҳаз.рубл;
Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 4500000 ҳаз.рубл;
Кумитаҳои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 1564779 ҳаз.рубл;
Дастгирии сиёсати давлатии ҷавонон	- 120000 ҳаз.рубл;
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 3000000 ҳаз.рубл;
Раёйпурсӣ ва интиҳобот	- 881064 ҳаз.рубл;
Сафарҳои хизмати хориҷии Ҳукумати ҷумҳурии ва фрахти тайёраҳо	- 1600000 ҳаз.рубл;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули сиёсати молиявӣ ва андозии буҷетӣ	- 5860909 ҳаз.рубл;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули фаъолияти сиёсати берунӣ	- 9566563 ҳаз.рубл;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули хизматрасониҳои хусусияти умумӣ дошта барои соҳаҳои иқтисодиёт	- 2998983 ҳаз.рубл;
Барои тадқиқотҳои асосӣ ва илм аз онҳо:	- 1325026 ҳаз.рубл;
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 878678 ҳаз. рубл;
Мудофиа	- 22370371 ҳаз.рубл;
Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, судҳо ва прокуратура аз ҷумла барои:	- 20986698 ҳаз.рубл;
Хизмати милитсия ва муҳофизат аз сӯхтор	- 10824978 ҳаз.рубл;
Дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ	- 7588720 ҳаз.рубл;
Суди конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 81092 ҳаз.рубл;
Суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 90218 ҳаз.рубл;
Суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 143856 ҳаз.рубл;
Вазорати адлия ва мақомоти судӣ	- 990483 ҳаз.рубл;
Прокуратураи генералӣ ва мақомоти он дар ҷойҳо	- 1267351 ҳаз.рубл;

Маориф	- 11973506 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:	
Маълумоти миёна	- 2364518 ҳаз.рубл;
Донишгоҳи Давлатии Миллӣ	-487243 ҳаз.рубл;
Маълумоти олӣ ва миёнаи махсус	- 2610305 ҳаз.рубл;
Илмҳои дақиқ дар соҳаи маориф	- 25255 ҳаз.рубл;
Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 47633 ҳаз.рубл;
Дигар хароҷотҳо дар соҳаи маориф	- 6438552 ҳаз.рубл;
Нигоҳдории тандурустӣ	- 4447192 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:	
Касалхонаҳо	- 1646631 ҳаз.рубл;
Духтурхонаҳо ва нуқтаҳои тиббӣ	- 46154 ҳаз.рубл;
Илмҳои дақиқ дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ	- 109836 ҳаз.рубл;
Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 36393 ҳаз.рубл;
Дигар ташкилотҳо барои чорабиниҳои соҳаи нигоҳдории тандурустӣ	- 2608178 ҳаз.рубл;
Таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 4394994 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:	
таъминоти нафақавии сохторҳои қудратӣ	- 2335982 ҳаз.рубл;
Ҳифзи иҷтимоии аҳоли	-1077791 ҳаз.рубл;
Ташкилотҳои ҳифзи иҷтимоии аҳоли	- 590298 ҳаз.рубл;
Илмҳои дақиқ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли	- 19955 ҳаз.рубл;
Вазорати ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 26900 ҳаз.рубл;
Дигар ташкилотҳо доир ба чорабиниҳои соҳаи таъминоти иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ	- 344068 ҳаз.рубл;
Ҳифзи табиат ва хоҷагии манзилию коммуналӣ	- 3114373 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:	
Илмҳои дақиқ дар соҳаи ҳифзи табиат	- 8515 ҳаз.рубл;
Вазорати ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 932388 ҳаз.рубл;
Ширкати давлатии “Тоҷиккоммунсервис”	- 1873470 ҳаз.рубл;
Тараққиёти коммуналӣ (ш.Кӯлоб)	- 300000 ҳаз.рубл;
Чорабиниҳои фарҳангӣ – оммавӣ, солимгардонӣ ва динӣ	- 6415061 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:	
Телевизион ва радиошунавонӣ	- 4251432 ҳаз.рубл;
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон	- 57693 ҳаз.рубл;
Кумитаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ	- 115483 ҳаз.рубл;
Матбуоти даврӣ ва нашриёт	- 732710 ҳаз.рубл;
Фаъолияти динӣ ва дигар фаъолияти ҷамъиятӣ	- 29476 ҳаз.рубл;
Дигар чорабиниҳои соҳаи фарҳангӣ	- 1228267 ҳаз.рубл;
Комплекси сӯзишворӣ – энергетикӣ	- 8801000 ҳаз.рубл;

Хоҷагии қишлоқ ва ҷангал - 7749494 ҳаз.рубл;

Истеҳсол ва коркарди канданиҳои ғойдакнок,
саноати истеҳсоли маъдани кӯҳӣ ва сохтмон - 865525 ҳаз.рубл;
Нақлиёт ва коммуникатсия - 14073021 ҳаз.рубл;
Вазоратҳо ва идораҳои машғули ғайриқисмӣ
иқтисодӣ ва хизматрасонӣ - 1776043 ҳаз.рубл;

Дигар чорабиниҳо - 29577973 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:
Хизматрасонии ӯҳдадорӣ қарзӣ - 24080000 ҳаз.рубл;
Хароҷот барои амалӣ намудани вазифаи
пойтахти ш.Душанбе - 2000000 ҳаз.рубл;
Хароҷот барои барҳам додани оқибатҳои
офатҳои табиӣ - 700000 ҳаз.рубл;
Хароҷотҳои дигаре, ки аз рӯи соҳаҳои
иқтисодӣ гурӯҳбандӣ нашудаанд - 2797973 ҳаз.рубл;

Трансфертҳо барои буҷетҳои маҳаллӣ
дар шакли маблағҳои мақсаднок - 13242482 ҳаз.рубл.

Моддаи 16. Муқаррар карда шавад, ки дар соли 2000 вазоратҳо, идораҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ аз рӯи гурӯҳбандии иқтисодии буҷети давлатӣ ба тариқи зайл гузаронда мешавад, барои:

1. Хароҷоти ҷорӣ - 151106354 ҳаз.рубл;
аз ҷумла барои:
Музди меҳнат ва хизматпулӣ - 39297844 ҳаз.рубл;
Маблағҷудокунии ва фонди ҳифзи
иҷтимоии аҳоли - 6971335 ҳаз.рубл;
Таъмини нафақаҳои сохторҳои қудратӣ - 2427972 ҳаз.рубл;
Харидани мол ва хизматрасонӣ - 51739928 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:
Хизматрасонии алоқа - 3993742 ҳаз.рубл;
Хизматрасонии газ, барқ ва обтаъминкунии - 1978780 ҳаз.рубл;
Харидани таҷҳизот, асбобу анҷом, дигар
молҳо ва хизматрасонӣ - 45767406 ҳаз.рубл;

Пардохти ғойзҳои қарзҳои берунӣ ва дохилӣ - 24080000 ҳаз.рубл;

Субсидияҳо ва дигар трансфертҳо - 26589275 ҳаз.рубл;
аз онҳо:
Субсидияҳо ба корхонаю ташкилотҳои
давлатӣ - 3752995 ҳаз.рубл;
Маблағҳои, ки ба буҷетҳои маҳаллӣ ба
тариқи маблағҳои мақсаднок дода мешаванд - 15242482 ҳаз.рубл;
Трансфертҳо ба аҳоли - 2832423 ҳаз.рубл;
Трансфертҳо ба ташкилотҳои ғайриқисмӣ - 250000 ҳаз.рубл;
Трансфертҳо ба ташкилотҳои хориҷӣ - 4511375 ҳаз.рубл;

2. Хароҷотҳои асосӣ - 33512625 ҳаз.рубл;
аз ҷумла:
Харидани сармояи асосӣ - 8617625 ҳаз.рубл;

Маблағузориҳои марказонидашуда	- 24400000 ҳаз.рубл;
Трансфертҳои асосӣ	- 495000 ҳаз.рубл;

3. Пулчудокунӣ барои гурезаҳо, муҳоҷирон ва дигар хизматчиёни давлатӣ мувофиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - 840000 ҳаз.рубл.

Моддаи 17. Муқаррар карда шавад, ки ба моддаҳои ҳимояшавандаи хароҷот музди меҳнат, маблағчудокунӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ, стипендияҳо, нафақаҳо, ёрдампулиҳо, хӯрокворӣ ва дорувор дохил карда мешаванд.

Моддаҳои мазкури хароҷот дар раванди иҷроиши буҷет сарфи назар аз дараҷаи касри буҷет кам карда намешаванд ва барои иҷроиш ҳатмӣ мебошанд.

Дар сурати иҷро нашудани қисми даромади Буҷети давлатӣ, мутобиқан ба маблағи иҷронашуда, маблағгузориҳои хароҷотҳо барои харидани таҷҳизот, асбобу анҷом, таъмири асосӣ, дотатсияи соҳаи иқтисодиёт ва дигар хароҷотҳо кам карда мешавад.

Моддаи 18. Муқаррар карда шавад, ки барои шахсони ҳайати қаторӣ ва роҳабриқунандаи Вазорати қорҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии Вазорати дифои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати оид ба ҳолатҳои фавқулоддаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи Марказии ташкилоти мададгори мудофияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарпрокуратураи ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи оид ба мудофияи сарҳади давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Полисияи андози Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Гвардияи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хадамоти давлатии фелдъегерии Ҷумҳурии Тоҷикистон, прокурорҳо ва муфаттишҳои прокуратураҳо, судяҳо роҳқиро ба маҳали истифодаи асосии руҳсатӣ ва роҳи бозгашт (як маротиба дар як сол) танҳо дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон пардохта мешавад.

Моддаи 19. На барои нашр.

Моддаи 20. Ҳаҷми маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 13242482 ҳаз.рубл тасдиқ карда шавад.

Муқаррар карда шавад, ки маблағҳои мақсаднок аз буҷети ҷумҳуриявӣ ба буҷети вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пардохти музди меҳнат, маблағҳои ба он баробаршуда, маблағгузориҳои асосӣ бо дарназардошти иҷрои даромади буҷети онҳо ҷудо карда мешаванд.

Моддаи 21. Пули нақди гардони кассавии буҷети ҷумҳуриявӣ ба ҳолати 1 январи соли 2001 ба маблағи 2900 млн. рубл тасдиқ карда шавад.

Моддаи 22. На барои нашр.

Моддаи 23. На барои нашр.

Моддаи 24. Муқаррар карда шавад, ки тамоми амалиёт дар мавриди иҷрои кассавии Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муассисаҳои бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартибе, ки Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад, беподош анҷом дода шавад.

Моддаи 25. Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дода шавад:

дар ҳолати пайдо кардани манбаъҳои иловагии маблағгузорӣ ба қисми даромад ва хароҷоти буҷет, аз он ҷумла зиёд намудани маблағҳои мутамарказонидашудаи асосӣ, бе тағйирёбии ҳаҷми касри Буҷети давлатӣ, тағйироти зарурӣ ворид намояд;

дар ҳолати ба танзим надаровардани масъала бо давлатҳои алоҳидаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил оиди тартиби андозбандии андоз аз арзиши иловашуда ва аксиз дар ҷойи таъиншуда, тағйиротҳои дахлдорро ба нақшаҳои андозҳои зикргардида байни Кумитаҳои гумрук ва андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил намуда, мутаносибан ба маблағҳои зиёншуда даромадҳои буҷети ҷумҳуриявиро кам намояд.

Моддаи 26. Ҳисобот оиди иҷроиши Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1998 аз рӯи даромад бо дарназардошти кредити Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ ба маблағи 180438701 ҳаз. рубл, аз рӯи хароҷот ба маблағи 178748225 ҳаз. рубл, бо зиёд будани даромад нисбати хароҷот ба маблағи 1690476 ҳаз. рубл тасдиқ карда шавад.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Э.Раҳмонов

ш.Душанбе 10 декабри соли 1999

№ 860

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди мавриди амал қарор додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000”

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон **қарор мекунад:**

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000” баъди нашри расмӣ аз 1 январи соли 2000 татбиқ карда шавад.

2. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Бюжети тасдиқшудаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои соли 2000 аз рӯи даромад ба маблағи 225986 млн. рубл ва аз рӯи хароҷот ба маблағи 264786, 5 млн рубл бо барзиёдии хароҷот нисбати даромад (каср) ба маблағи 38800, 5 млн. рубл барои иҷро қабул намояд.

Манбаъҳои пӯшонидани касри бюджет бо дарназардошти баргарадонидаи қарзҳои асосии берунӣ ва дохилӣ ба маблағи 68115,5 млн. рубл муайян карда шавад, аз ҷумла:

- қарзи Бонки Ҷаҳонӣ - 38715,5 млн. рубл;
- қарзи Бонки Осиёӣ - 14360 млн. рубл;
- даромад аз ҳисоби хусусигардонии амволи давлатӣ - 12500 млн. рубл;
- фурӯши векселҳои ҳазинадорӣ - 2540 млн. рубл.

3. Бонки миллии Тоҷикистон:

якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи гумруки назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бонкҳои ҷумҳурӣ мутобиқи моддаҳои 4 ва 5 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бюжети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000” ба бюджетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ бечунучаро гузаронидани андозҳо ва даромадҳои муқаррарнамударо таъмин намояд;

дар амалиёти марбут ба хизматрасонии қарзи хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати агенти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, татбиқи бемонеаи ҳисобҳо ва пардохтҳо аз рӯи ўҳдадорӣҳои давлатии қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд.

4. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ихтисори касри бюджет ва таъмини истифодаи самарабахши маблағҳои бюджетӣ дар соли 2000:

маблағгузории чорабиниҳои дар бюджет пешбинишударо ҷиддан дар доираи бюджетӣ тасдиқшуда баробари даромади воқеан воридгардида ба амал барорад;

барои ҷамъоварии ҳармоҳаи андозии арзиши иловашудаи шаҳри Душанбе ба маблағи 3 млрд. 272 млн. рубл аз ширкати давлатии саноатии холдингии “Барқи тоҷик” чораҳои дахлдор андешида шавад;

бо мақсади кам намудани қарзҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти молиявӣ хоҷагии корхона ва ташкилотҳои, ки дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, молаҳо ва хизматрасонӣ машғул мебошанд, механизми танзим ва ба таъхир андохтани қарзҳои пардохтҳои андоз ва ҳаққи иҷтимоиро, ки то 1 январи соли 2000 ба амал омадаанд, таҳия намояд;

бо мақсади зиёд намудани даромади буҷет аз ҳисоби андоз аз ғуруши чакана, андози соҳибкорони хурд, ки аз рӯи тартиби (системаи) соддакардашуда мепардозанд, андози моликияти ғайриманқули ашхоси воқеӣ, пардохт барои патент ва аксизҳо, яқоя бо Ҳукуматҳои Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо механизми таъмини ба таври воқеӣ муайян намудани ӯҳдадорӣҳои андоз ва ҷамъоварии андозҳои зикршударо дар соҳаи ғайри молияи соҳибдорӣ, аз шахсони воқеӣ, ки ба ғайри молияи савдо ва хизматрасонӣ машғул мебошанд, таҳия намояд;

аз 1 январи соли 2000 маблағгузорию барои таъмири асосии фонди манзил ва субсидияро барои гармидиҳӣ ва манзил бевосита дар буҷетҳои вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо барои ғайри молияи хоҷагии манзилию коммуналӣ пешбинӣ намояд;

аз 1 январи соли 2000 маблағгузорию барои нигоҳдории раёсатҳо ва шӯъбаҳои корҳои дохилии минтақаҳои ҷумҳурӣ дар буҷети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ намояд ва маблағгузорию онҳоро аз рӯи сметаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намояд;

яқоя бо Бонки миллии Тоҷикистон механизми ба расмӣ даровардани қарзҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар назди Бонки миллии Тоҷикистон аз рӯи қарзҳои асъорӣ ва рублӣ ба вомбаргҳои дарозмуддат ва векселҳои хазинадорӣ кӯтоҳмуддат таҳия намояд;

дар муддати ду моҳ аз рӯи амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2000” ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Барномаи давлатии қарзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро барои тасдиқ намудан пешниҳод намояд;

бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои ғайри молияи хоҷагии вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту корхонаҳо имконияти ихтисор намудани қарзҳои бенадидҳои онҳоро, ки то 1 январи соли 1999 аз ҳисоби қарзгирӣ берунаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва буҷети ҷумҳуриявӣ дода шудааст, баррасӣ намояд;

бо мақсади ба Буҷети давлатӣ баргардонидани маблағҳои аз муассисаҳои молиявии байналхалқӣ, Ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ, бонкҳо ва ширкатҳо гирифташуда ва ба вазоратҳо, идораҳо ва ташкилотҳо барои маблағгузорию лоиҳаҳои сармоягузорӣ, инчунин барои барқарор намудани истеҳсолоти асосӣ ва ташкил намудани воридшавии озуқаворӣ ва дигар молҳои талаботи аввала дода шудаанд, дар сурати ғайримаксад истифода бурдан, баргардондани маблағҳоро, ки аз ҳисоби қарзҳои хориҷӣ дода шудаанд, бо тартиби бечунучаро аз ҳисоби вазоратҳо, идораҳо, ташкилоту корхонаҳо амалӣ намояд;

ҳамаи Кафолатҳои давлатӣ ва дигар ӯҳдадорӣҳои қарзии ба стандартҳои байналхалқӣ номутобик ва амалинашударо барои гирифтани қарзи хориҷӣ, ки то январи соли 1998 дода шудаанд, беэтибор эълон намояд;

бо сабаби қарӣ намудани гурӯҳбандии нави даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ дар давоми ду моҳ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди дохил кардани тағйироту иловаҳои дахлдор ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи асосҳои сохти буҷет ва раванди буҷет” тақлифҳо пешниҳод карда шавад.

Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

С.Раҷабов

ш.Душанбе 10 декабри соли 1999

№ 861

ҚАРОРИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оиди самтҳои асосии сиёсати пулию қарзӣ ва асъорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2000

Бо мақсади дастгирӣ намудани тамоилоти мусбӣ пешрафти иқтисодиёт, нигоҳдории қобилияти харидорӣ пули миллий, пешгирӣ намудани таваррум (инфлятсия), аз беқурбшавӣ ҳифз намудани зихираҳои пулии аҳоли ва субъектҳои хоҷагидорӣ Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

1. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- шароитҳои заруриро барои фаъолона ҷалб намудани сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат фароҳам оварад. Якҷоя бо Бонки миллии Тоҷикистон ва Биржаи фондии Тоҷикистон то 1 марти соли 2000 таҳияи механизми фаъолияти бозори дараҷаи 2-юми қоғазҳои қимматнокро анҷом диҳад;

- пӯшонидани хароҷоти бучетро танҳо аз ҳисоби ҷамъ намудани андозҳо, пардохтҳои гумрукӣ ва истифодаи дигар сарчашмаҳои ғайриинфлясионӣ таъмин намояд;

- ҷиҳати пардохти қарзҳои аз Бонки миллии Тоҷикистон гирифтаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатӣ чораҳо пешбинӣ намояд ва аз 1 январи соли 2000 сар карда барои истифодаи қарзҳои нави Бонки миллии Тоҷикистон мувофиқи андозаи амалкунандаи бозорӣ ғоиз диҳад;

- ба таҷрибаи ба ӯҳдаи давлат гузоштани қарзҳои гирифташудаи субъектҳои хоҷагидорӣ хотима диҳад;

- якҷоя бо Бонки миллии Тоҷикистон аз 1 январи соли 2000 тамоми қарзҳои бо пули миллий ва асъори хориҷӣ то охири соли 1999 аз Бонки миллии Тоҷикистон гирифтаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар сохторҳои давлатиро ба заёмҳои дарозмуддати давлатӣ ва ба маблағи 2 млрд. рубл ба векселҳои кӯтоҳмуддати давлатӣ табдил диҳад;

- пардохти қарзҳои дар назди Бонки миллии Тоҷикистон доштаи Роҳи оҳани тоҷикро аз ҳисоби маблағҳои ба ивази хизматрасонии он ҷиҳати қарзи хориҷии дар бучет пешбинишуда ва инчунин воситаҳои худии Роҳи оҳани тоҷик таъмин намояд;

- иштироки ҳамаи ташкилоту муассисаҳои аз бучет маблағгузорӣ карда шаванда дар бастанӣ созишномаҳои хариди мол, иҷрои кор ва адои хизматрасонӣ бе тасдиқи хаттии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳусуси мавҷудияти маблағҳои дахлдор манъ карда шавад;

- якҷоя бо раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо иҷрои бечунуҷарои талаботи қонунҳои амалкунандаро оиди даҳлат накардан ба фаъолияти бонкҳо ва ҷобачогузориҳои кадрҳои онҳо таъмин намояд;

- якҷоя бо Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани боварии аҳоли ба бонкҳо механизми бимақунонӣ (суғуртақунонӣ) ва кафолатдиҳии амонатҳо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро омода созад;

- бо мақсади баргардонидани қарзҳои бонкҳои барҳамхуранда масъалаи ташкили Оҷонсии азнавташкилкунии бонкҳо ва таҷдиди қарзхоро, якҷоя бо Бонки миллии Тоҷикистон баррасӣ намояд;

- баҳри иҷрои нақшаи хусусигардонии корхонаҳои миёна ва калон, ки дар барномаи иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст чораҳои зарурӣ андешида амалӣ гардонад;

2. Бонки Миллии Тоҷикистон:

- қарздиҳиро ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои пӯшонидани касри бучет ва дигар сохторҳои давлатӣ пурра қатъ намояд;

- аз 1 январи соли 2000 сар карда барои амонатҳои амалкунандаи ҳукуматӣ, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон мебошанд аз рӯи андозаи амалкунандаи бозорӣ ғоиз диҳад;

- чорабиниҳои зарурии ташкили бозори байнибонкии қарзиро гузаронида, батадриҷ ба воситаи музояда фурӯштани қарзҳои Бонки миллии Тоҷикистонро қатъ намояд;

- андозаи ғоизи қарзҳои муттамарказро дар сатҳи бузургии мусбии он нигоҳ дорад;

- маблағи умумии захираҳои байналхалқии худро ба сатҳи дар барномаи иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шуда расонад;

- якҷоя бо бонкҳои тижоратӣ механизми аниқи додани қарзҳои хурдро ба соҳибкорони алоҳида, хоҷагиҳои фермерӣ (деҳқонӣ) ва дигар шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки ба бизнеси хурд машғуланд, кор карда барояд;

- иштироки худро дар Биржаи байнибонкии асъор ҳамчун фурӯшандаи ягона батадриҷ қатъ намуда танҳо ба таври истисно, дар ҳолатҳои зарурӣ, бо мақсади таъмини устувории қобилияти харидории пули миллий дар хариду фурӯши асъор иштирок намояд. Механизми мувофиқеро таҳия ва татбиқ намояд, ки он дар соли 2000 фаъолият намудани бозори комилҳуқуқӣ байнибонкии асъорро таъмин намояд;

- назоратро аз болои фаъолияти бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ оиди риоя намудани қонунгузориҳои бонкӣ, меъёрҳои иқтисодие, ки бонки миллии Тоҷикистон муайян

намудааст, ташкили сармояи зарурӣ ва ҷараёни азнавсозии онҳоро пурзур намояд. Дар мӯҳлати се моҳ санадҳои меъёрии мувофиқеро омода ва қабул намояд, ки барои ташкил намудани сохторҳои гуногуни молиявии ғайрибонкӣ (ломбардҳо, ҷамъиятҳои қарздиҳӣ, ташкилотҳои суғуртавӣ ва ғайра) заруранд;

- барномаи солимгардонии шабакаи бонкиро давом дода дар ҳамкорӣ бо бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои қарзӣ фазои хизматрасониро васеъ ва сифаташро беҳ карда, суръати ҳисоббаробаркунӣ ва сари вақт гузаштани пардохтҳо таъмин намояд;

- бо мақсади боз ҳам пурзӯргардонии боварии муштарӣ ба бонкҳо, ҷалб намудани пасандози шахсони ҳуқуқию воқеӣ, дар якҷоягӣ бо бонкҳои тиҷоратӣ иҷрои талаботи қонунро оиди ҳимояи сирри махфӣ будани амонатҳо, ҳаракати маблағҳои пулии мизочон, саҳҳомон ва дигар шахсон, аз он ҷумла додани пули нақд таъмин намояд;

- якҷоя бо Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми нуқтаҳои гумрукӣ ташкил ва амали фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи асъорро таъмин намояд.

Раиси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

С.Рачабов

ш.Душанбе 10 декабри соли 1999
№ 862
